

# 16 НОЯБР - РЎЗИ ПРЕЗИДЕНТ ДАР ТОҶИКИСТОН

## ТАХТИ

СОЗАНДАГИЮ БУНЁДКОРӢ  
ҲАДАФИ МОСТ!

Рӯзнома аз моҳи майи соли 1932  
нашр мешавад  
ШАНБЕ, 16 ноябри соли 2019  
№44-45 (8351)



kubod36@mail.ru

## ҚУБОД

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён



Эмомалӣ Раҳмон 5-уми октябри соли 1952 дар ноҳияи Данғараи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. Фаолияти меҳнатиашро соли 1969, баъд аз хатми Омӯзишгоҳи касбӣ-техникии №40-и шаҳри Калининобод (Сарбанд), ба ҳайси устои барқ дар Корхонаи равшанкашии шаҳри Қургонтеппа шурӯъ намудааст. Солҳои 1971-1974 дар Флоти уқёнуси Ором дар хизмати ҳарбӣ буд. Пас аз хизмати ҳарбӣ ба зодгоҳи худ баргашта, дар совхозии ба номи Ленини н. Данғара

## ЗОДНОМА

кор кардааст.

Соли 1982 факултети иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуд.

Солҳои 1976-1987 дар вазифаҳои котиби раёсат, раиси Кумитаи иттифоқҳои касабаи совхозии ба номи Ленини н. Данғара буд. Сипас дар мақомоти ҳизбӣ фаолият дошт.

Аз соли 1987 то 1989 директори совхозии мазкур буд.

Соли 1990-ум Эмомалӣ Раҳмон ва-

кили мардумӣ дар Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати XII интиҳоб мешавад.

Тирамоҳи соли 1992-юм Раиси Кумитаи иҷроияи Шӯрои намояндагони халқи вилояти Кӯлоб интиҳоб гардид.

19-уми ноябри соли 1992-юм дар иҷлосияи XVI Эмомалӣ Раҳмон Раиси Шӯрои Олии ҚТ интиҳоб шуд.

6-уми ноябри соли 1994-ум Эмомалӣ Раҳмон бо роҳи овоз-

диҳии умумихалқӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб шуд. 6-уми ноябри соли 1999-ум дар асоси алтернативӣ ва бо овоздиҳии умумихалқӣ бори 2-юм ба муҳлати 7 сол, бори сеюм, 6-уми ноябри соли 2006-ум дар интиҳоботи озоду шаффофи демократӣ, бори чорум 6-уми ноябри соли 2013-ум Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб шуд.

Аз 11-уми декабри соли 1999-ум Қаҳрамони Тоҷикистон мебошад. Оиладор, падари нӯҳ фарзанд аст.

## ПЕШВОИ МИЛЛАТ



Нонат ҳалол бодо,  
Эй Пешвои миллат.  
3-он дам, ки сарварӣ ту,  
Миллат надид иллат.



Хоби шабат паронда,  
Хидмат ба халқ кардӣ.  
Пай бурд ҳар як инсон,  
Бас беназир мардӣ.



Аз ҷанг дур гаштем  
Бо азму бо талошат.  
Шабро шикаст додӣ,  
Бо ақли нурпошат.



Чун туст чеҳраҳандон,  
Имрӯз Тоҷикистон.  
Мо фахр бо ту дорем,  
Пайгири Оли Сомон.



## САЛОМ

Салом! Эй Пешво, марди Худодод,  
Бикардӣ аз сари нав кишвар обод.  
Ҳама аҳсан, ҳама хонем таҳсин  
Ба он фарзонамодар, ки туро зод.

Пайи ҳифзи Ватан аз хоб мондӣ,  
Гаҳе аз дида ҷое ашк рондӣ.  
Ба сад азму талошу заҳмати беш  
Ватанро бар раҳи Ваҳдат расондӣ.

Худо хандид бар рӯят, амон бош,  
Сарафроз одами рӯи ҷаҳон бош.  
Мағӯ зинҳор рӯзе, пир гаштам,  
Ҳамеша Пешвои тоҷикон бош.

Бале, Исмоили Сомон ту ҳастӣ,  
Шукӯҳи бахти нурафшон ту ҳастӣ.  
Муборак чашни Истиқлолу Ваҳдат,  
Ба қалби Тоҷикистон ҷон ту ҳастӣ.

**Ҳозирини гиромӣ!**

Мардуми шарифу сарбаланди Қубодиён!

Ҳамасола дар саросари кишвари азизамон 16-уми ноябр ҳамчун Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қашн гирифта мешавад.

Ба ҳам тавъам омадани ин қашнҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки воқеан ҳам шахсиятҳои бузург қудрат доранд раванди инкишофи миллатҳо ва ҷомеаҳо ба куллии тағйир диҳанд.

Ба муносибати ин қашнҳои фархунда ҳамаи Шумо – ҳозирини гиромӣ ва дар симои Шумо тамоми сокинони ноҳияро табрику таҳният гуфта, бароятон тансиҳатию хо-наободӣ ва сарбаландию барори кор таманно менамоем.

Сабаби ба ин рӯз рост омадани чунин қашни муборак дар он аст, ки маҳз дар ҳамин рӯзи таърихӣ, яъне 16-уми ноябри соли 1994 Пешвои маҳбуби миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори нахуст ҳамчун Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди халқу Ватан савганд ёд карданд.

Дар ҳамин сол дар аввалин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиклол, ки аз тарафи мардум қабул карда шуд, шакли идории Тоҷикистон ба шакли Ҷумҳурии Президентӣ таъдил ёфт.

Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қалби ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ шӯълаи умедро ба сӯйи фардои неки давлатдорӣ миллӣ, таъмини рӯзгори босаодату пурншоии мардуми кишвар фурӯзон намуд. Бузургтарин да-

стоварди ин иҷлосияи тақдирсоз он буд, ки ба бахти миллионҳо нафар тоҷикони дунё фарзанди баору номус, далеру ҷасур, покзамиру нексаришт ва дорои ифтихори баланди миллӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Сарвари Давлат ба майдон омад. Ин фарзанди фарзонаи миллат ҷон дар каф бо як далериву ҷасорати бемисл масъулияти баланди роҳбариро ба дӯш гирифта, ба наҷоти миллату давлати тоҷикон камари Ҳиммат барбаст. Дар натиҷаи азму талош ва кӯшишу пайкорҳои бемисли ин шахсияти барҷаста дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ алангаи ҷанги шаҳрвандӣ хомӯш карда шуда, хатари парокандашавии миллати тоҷик ва Давлати тоҷикон рафъ карда шуд. Миллати тоҷик дар симои Эмомалӣ Раҳмон — шахси хирадманду дурандеш, роҳбари оқилу тавоно, қаҳрамони асил ва Пешвои ҳақиқии хешро пайдо намуд.

Бо манзури эҳтирому эътирофи фазилати сиёсатмадориву давлатдорӣ навини кишвар, таъмини сулҳу ваҳдату ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузу мақоми Тоҷикистони соҳибистиклоли мо дар арсаи байналмилалӣ, ки ин паёмдаро дар маҷмӯъ, ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, инчунин аҳамияти муҳими Иҷлосияи мазкур дар ташаккули низоми давлатдорӣ тоҷикон дар қонунгузорӣ кишварамон рӯзи 16 ноябр Рӯзи Президент муқаррар шудааст.

Мувофиқи муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,



**Суханронии раиси ноҳияи Қубодиён Файзуллозада Зафар Хайрулло ба муносибати Рӯзи Президент ва Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвари давлат ва Раиси ҳокимияти иҷроияи ҳисоб шуда, ҳокимии ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиклолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдорию бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкорони онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалӣ Тоҷикистон мебошад.

Дар таърихи давлатдорӣ кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон шахсиятҳои таърихиву барҷаста ва номбардоре вомехӯранд, ки онҳо дар марҳилаву вазъиятҳои барои кишва-

рашон мураккабу ҳассос ба арсаи сиёсат омада, суботуосоиштагӣ ва роҳи рушди минбаъдаи мамлакати худро муайян намуда, дар болоравии обрӯву мақоми давлаташон нақши абадӣ гузоштаанд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ—Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марди олимӯ оқилу фозилу хирадмандест, ки давлатро аз фаноӣ ба наҷот дода, мардумро атрофаш мутаҳхид ва ба қалби мардумаш шӯълаи умедро бедор ва бо қадамҳои қатъӣ ба сулҳу

осоиш ва рушду суботи минбаъда ҳидоят намуд.

Дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахси сулҳофару сулҳпарвар, сарҷамъкунандаи миллату мардумсолор, амали-созандаи заҳматҳои ояндабинона баҳри рушду нумӯъ ва ободии Ватану фароҳам овардани шароити арзанда барои мардуми кишвар, ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шудани Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистонро на танҳо сокинони кишвар, инчунин ҷаҳониён эътироф намудаанд, ки барои тасдиқи исботи ин гуфтаҳо зарурат ҷой надорад.

Ин рӯз рамзи эҳтиром гузоштан ба меҳнату талош ва ҷонбозиҳои Пешвои миллат аст, ки тайи солҳои соҳибистиклоли сафинаи давлатдориро бе осеб пеш бурда истодааст.

Имрӯз ҳамаи мо сидқан эътироф менамоем, ки мактаби ватандорӣ Президенти мамлакат мактаби тарбияи насли худшину худогоҳ буда, баҳри роҳнамоӣ намудани ҷомеа нақши муҳим дорад.

Президенти кишвар муаррифғари давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ буда, дар симои ӯ ҷаҳониён тоҷику Тоҷикистонро шинохта аст.

Дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, мустақкам шудани мавқеи Тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ натиҷаи татбиқи сиёсати дурандешонае мебошад, ки Пешвои муаззами миллат тайи ин солҳо амалӣ намуд.

Вилояти Хатлон, ва махсусан ноҳияи Қубодиён, ки яке аз минтақаҳои аз

ҳама ҷиҳат зарардида дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ буд, имрӯз маҳз тавассути ҳамин сиёсат ба як минтақаи пешрафтаи кишвар мубаддал гашта, дастовардҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ нишонҳои гӯёи нусрат ва баракати сулҳу салоҳ мебошад.

Ҳамин аст, ки ноҳияи Қубодиён ба нишондиҳандаҳои назарраси иқтисодию иҷтимоӣ ноил гардида, дар як давраи кӯтоҳи таърихӣ дар ноҳия як қатор муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки баҳри таъмини дастрасии аҳолии ба хизматрасониҳои сифатнок аҳамияти махсус доранд.

Бинобар ин, бояд аз таҷрибаи талхи гузашта сабақ гирифта, ояндаро бунёд намуда, нагузарем, ки дигар қувваи аҳримани ваҳдату ягонагии моро халалдор созад.

Бо ин мақсад дар атрофи Пешвои миллат, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳарвақта дида муттаҳидтар бошему, истиқлолу яқпорчагии Ватани азизамонро ҳифз менамоем.

Созандагӣ бунёдкориро мақсади зиндагии худ қарор дода, баҳри пешрафти кишвар ва беҳбудии зиндагии мардум саҳмгузор бошем.

Танҳо дар ин сурат мо бо ифтихор гуфта метавонем, ки рисолати ватандориро иҷро намудем.

Бори дигар, қашни 27 – солагии Иҷлосияи таърихӣ 16 – уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбошад!

**Саломату сарбаланд бошед, ҳамватанони азиз!**

**16 – УМИ НОЯБР РӯЗИ ПРЕЗИДЕНТ**



Рӯзи 16 ноябр дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» рӯзи Президент муайян карда шудааст.

Мансаби Президентӣ муқаррароти конститутсионӣ буда, дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тартибу шартҳои ба ин мансаби олии ҳокимияти давлатӣ интихоб шудан ва лаҳза ба фаъолият шурӯъ намудани Президент муқаррар гардидааст.

Аз ҷумла, меъёрҳои моддаи 67 Конститутсияи пешбинӣ намояд, ки Президент пеш аз шурӯъи вазифа дар ҷаласаи яҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунанд.

Аз саҳифаҳои таърих дар ёд дорем, ки 16 ноябри соли 1994 дар иҷлосияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон маросими савгандёдкуни ва ба вазифа шурӯъ кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд.

Мақсад аз рузи ид муайян кардани рузи 16 ноябр дар он ифода меёбад, ки ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон марҳилаи нави муҳими давлатӣ, яъне тибқи Конститутсияи давлати соҳибистиқдор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунӣ президентӣ оғоз ёфта, Президенти тозаинтихобгардида ба иҷрои вазифа шурӯъ намудааст.

Бо манзури эҳтирому эътирофи фазилати сиёсатмадориву давлатдорӣ навини кишвар, таъмини сулҳу ваҳдату ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузу мақоми Тоҷикистони соҳибистиклоли мо дар арсаи байналмилалӣ, ки ин паёмдаро дар маҷмӯъ, ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, дар қонунгузорӣ кишварамон рузи 16 ноябр рузи Президент пазируфта шудааст.

Дар таърихи давлатдорӣ кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон шахсиятҳои таърихиву барҷаставу номбардоре вомехӯранд, ки онҳо дар марҳалаву вазъиятҳои барои кишварашон мураккабу ҳассос ба арсаи сиёсат омада, суботу ошоиштагӣ ва роҳи рушди минбаъдаи мамлакати худро муайян намуда, дар болоравии обрӯву мақоми давлаташон нақши абадӣ гузоштаанд. Чунин шахсиятҳои барҷаста Ҷорҷ Вашингтон Президентӣ Амрикои демократӣ, ки то имрӯз мардуми Амрико ба эҳтироми ӯ зодрузаширо ҳамчун рӯзи Президент қашн мегиранд, ё худ сарвари мамлакатаи Хитой Мао Сзе Дун, Туркия Мустафо Камол дар пешрафти кишварҳои худ саҳми арзишманд доранд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон марди олимӯ оқилу фозилу хирадмандест, ки давлатро аз фаноӣ ба наҷот дода, мардумро атрофаш мутаҳхид ва ба қалби мардумаш шӯълаи умедро бедор ва бо қадамҳои қатъӣ ба сулҳу ошоиш, рушду суботи

минбаъда ҳидоят намуд.

Дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахси сулҳофару сулҳпарвар, сарҷамъкунандаи миллату мардумсолор, амалисозандаи заҳматҳои ояндабинона баҳри рушду нумӯъ ва ободии Ватану фароҳам овардани шароити арзанда барои мардуми кишвар, ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шудани Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистонро на танҳо сокинони кишвар, инчунин ҷаҳониён эътироф намудаанд, ки ба андешаи ман барои тасдиқи исботи ин гуфтаҳо зарурат ҷой надорад, зеро тавре халқ мегӯяд: «Он чӣ ки аён аст, ҳочат ба баён нест».

Бо рӯзи Президент кулли мардуми кишвари азизам ва ҳамкасбони гиромиро самимона муборакбод гуфта, ба хонадони ҳар яки мову Шумо фазаи ошоишу меҳру муҳаббат, файзу баракат ва ба диёри бихиштосои Тоҷикистон сулҳу сафо ва гулгулшукуфоии ҷовидонаро таманно менамоем.

**Гулзода С. Судяи суди ноҳияи Қубодиён**

**МОДАРИ ТОҶИК**

Модари хушбахти тоҷик Баҳри миллат Пешво зод. Бо дуои модараш гашт Пешво фарди Худодод.

Кас ба ин сон модар оре, Месазад, хушхол бошад. Соҳиби тахти забарҷад, Соҳиби иқбол бошад.

Рӯдакиро ҳам ба гетӣ Модари тоҷик додаст.

Модари тоҷик Сино, Лоику Бозор зодаст.

Модари ман ҳам маро зод Бо ҳазор уммеду армон. То ки бошам фаҳри миллат, Болад аз ман Тоҷикистон.

Шукри Ҳақ, дилсӯз модар, Дар ҳақиқат беназираӣ. То ҷаҳон боқист, боқӣ, Орзу дорам намираӣ.

**ЭЙ ПЕШВОИ МИЛЛАТ**

Ту омадӣ ба майдон, эй Пешвои миллат, Гаштӣ ба рӯзи сахтӣ мушқилкушои миллат. Эй Қаҳрамони миллат, Зӯру тавони миллат Гардида решапайванд Ҷонат ба ҷони миллат. Хуш гуфтааст шoir: «Бо ҷанг ҷанг кардӣ», Дар ҳифзи нанги миллат додӣ ту доди мардӣ, Дар ҷодаи ҳақиқат бо азм раҳ сипардӣ, Оре, ту бо ҷаҳолат як умр дар набардӣ, Ту омадӣ ба майдон, эй Пешвои миллат, Гаштӣ ба рӯзи сахтӣ мушқилкушои миллат. Эй Қаҳрамони миллат, Зӯру тавони миллат Гардида решапайванд Ҷонат ба ҷони миллат.



# ПРЕЗИДЕНТИ МАРДУМӢ

## САРДОРИ СИНФ



Робия Талбакова,  
хамсинфи Эмомалӣ Раҳмон

**Духтараш рӯи ҳавлӣ кӯрпача густурду пешниҳоди нишастан кард. Гуфтем, ки дар баромон нишинад, хола бо табас-сум гуфт: «Мо деҳқон-зодаем, бачам, ҳар кучое рост омад, мешинем»...**

Дар муқоваи маҷаллаҳои тақдиркардамон акси Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро ҳамроҳи духтарчаи дӯструяке дида: «Худо ни-гаҳбонаш бошад, ҳамсинфи мора», - гуён дуо меҳидад.

Ба хотири парешон накардани фикраш, каме хомӯш мондем, ки холаи Робия суҳбатро аз чӣ оғоз мекарда бошад...

- Аз аввал то ба охир дар як синф мехондем. Эмомалӣ бачаи деҳқон буд, бо хислатҳои ҳақиқатинсонӣ. Ёд надорам, ки касеро боре ранҷонда бошад. Дар синфамон бачаҳои шӯҳ зиёд буданд, аммо вай орому ботамкин буд. Дӯсти наздики Эмомалӣ Каромат ном дошт, бачаи шӯҳ, аз синфи дигар. Замони дар идораи колхоз кор карданаш, ман дар шӯъбаи омори ноҳия кор мекардам. Ҳисоботи идораро Эмомалӣ месу-пурд. Коргари бовичдон, баъдтар раиси ҳамин хоҷа-гӣ шуд.

- Фаҳмидем, ки дар замони мактабҳои Шумо сардори синф будаед, ҳамин тавр? - суол мекунем аз холаи Робия.

- Бале, воқеан ман сардори синф будам. Як давра маро сардори тозагӣ ҳам монданд. Холназар ном ҳамсинфамон сардор таъ-йин шуд. Дар хотирам нест бо чӣ сабаб боз ўро гирифтанду маро сардори синф монданд ва ҳамин тавр то тамоми кардани мактаб сардори синф мондам.

Моро, ки таърифи хату саводаш ба даргоҳи фақиронаи хола оварда буд, пурсон шудем, ки бо нишондоди хуб чаро таҳсилро дар ягон мактаби олий давом на-додааст. Охи чуқуре кашида гуфт:

-Суратам лавҳаи фаҳри мактабро зеб меод. Дар хона ду гувоҳномаи лабре-зи «5» дорам. Он солҳо ба духтарон иҷозати таҳсил дар донишгоҳро намедоданд. Ман духтари тарсон-

чаку нозпарвар ҳам будам. Дар мактаб касе сахттар ни-гоҳ кунад, гириякунон мода-рамро ба сараш меовардам. Модарам мисли генерал буд. Кокулонамро чамолак мебофт ба мактаб ме-гуселонд. Мегуянд, ки дар ҷавонӣ зебо будаам, хайр намедонам (механдад).

Баъди чанд дафъа ома-дани омӯзгорон ба хона-амон, падарам розӣ шуд. Аммо модарам пофишорӣ кард. Ўро ба мактаб даъ-ват карданду интизоми хубу дониши аълоямро мисол оварда, гуфтанд, ки монעי идомаи таҳсил намешади, аммо модари генералам як гап дошт: «не!».

Диплом надоштам, аммо барои саводи хубам роҳ-бари ташкилоти партиавии шӯъбаи омори ноҳия таъ-йин намуданд. Бист сол дар ин муассиса кор кардам. Шояд истеъдоду донишам ирсӣ аз падарам бошад, зеро эшон низ муҳосиби колхоз буданд.

Дар ин асно аз чашмонаш ашк ҷорӣ шуда, бо овози ларзон илова мекунад:

- Мехондам, шояд ҳаётим дигар мешуд. Зин-дагии вазнине доштам. Дар 37- солагӣ соҳиби як духтар шудам ва бо ҳазор умед Умеда номаш кардам. Дух-тарам умеди ман дар зинда-гист.

Дар хусуси осорхонаи махсуси Сарвари давлат дар мактаб лаб мекушо-му хола бо ҳозирҷавобии хос мегуянд: «Рафтед? Он чо акси маро дар паҳлӯи Эмомалӣ дидед? Ҳамсин-фи мо хеле хоксор аст. Дар вохӯриҳо таъкид мекунад: «фикр кунед мо дар макта-би миёна, гуед, хандед ва озод бошед». Баъзан дар даст дастгоҳи аккосӣ худаш ҳамсинфронро сурат меги-рад. Завҷаш ҳам аҷаб бо-нуи ҳалиму меҳрубонест. Ҳар бори дида ба дидор расидан, аз ҳар аъзои ои-лаамон ном ба ном аҳвол ме-пурсад. Хоксорӣ ҳамин қадар мешавад.

-Тасаввур мекардед, ки рӯзе Эмомалӣ, ҳамсинфи Шумо, ба унвони Президенти Тоҷикистон ҷангу хунре-зиҳоро боз медораду дав-лате бино мекунад ободу пешрафта?

- Бимирам, дух-тарҷон, ин чиз дар гушаи хаёли касе набуд. Тақдир, инояти Худои пок. Ба қавли пиррон, шояд ўро аз кӯдакӣ Хоҷаи Хизр назар карда бошад. Ин қадар ҳоди-саҳоро аз сар гузаронд. Дар айни ҷӯшу хурӯши ҷанг ба Афғонистон рафт. Дар теле-визии медидаму диламон чун барги бед меларзид.

Ҳоло ҳам дар назари ман Эмомалӣ ҳамон бачаи одии хандорӯи деҳотист. Чашми бад аз ў дур бод!



Холназар Хукуматов,  
хамсинфи Эмомалӣ Раҳмон

**Президенти Тоҷикистон дар маркази ноҳия дар шафати мавзее, ки қасри фарҳанги тозабунёди ноҳияи Данғара (ифтитоҳаш 12 сентябри 2019 - «БТ») қомат афрохт, ба дунё омадааст. Дар синфҳои 4 ё 5 хонданимон онҳо ба пойн-тари ҳамин кӯча - хозира хо-наи падариашон омадаанд.**

### Мактаби ба номи «Комсомол»

Соли 1959 ману Эмомалӣ, ў дар деҳаи худаш, ман дар деҳаи худамон, ба синфи 1 рафтем. Тақрибан баъди ним соли таҳ-сил моро ба мактаби навбунёди №7 ба номи «Комсомол» гуза-ронданд. Эмомалӣ бо Қарахон Бобоев ном ҳамсинфамон дар як парта менишаст.

Ҳама «зӯр»-ҳои мактаб, ба-чаҳои милисаву анборчиву сар-корҳои хоҷагӣ дар синфи дигар, ба қавле синфи «а» таҳсил ме-карданд, мо, фарзандони кол-хозчиёни оддӣ дар синфи «б» мехондем (механдад). Дар бай-ни бачаҳои синфи «а» ва «б» нофаҳмӣ набуд. Бо садо додани занги танаффус ҳама якҷо бозӣ мекардем.

Дар синфи 9 маро котиби ташкилоти комсо-молии мактаб интихоб карданд. Розӣ нашудам. Директор Солеҳа Раҳматова гуф-танд, ки туро интихоб кардем, бояд «не» нагуӣ! Падарам як гӯс-фандро фурухта, бароям шиму костюм, мӯзаи хиром харид. Бо сарулибоси нав ба мактаб ома-дам, ҳама мепурсиданд, чӣ гап аст, туро кучое мебаранд? Гуф-там, бале ба Душанбе. Бачаҳо бо ҳавас менигаристанд. Он солҳо пойтахт чӣ, тамошои маркази ноҳияро орзу мекардем...

Бачаҳои деҳа бо мошини колхоз ба мактаб ме-рафтанд. Баъди маҷлис зуд рафта, дар бо-лои мошини боркаш нишастам. Ҷӯраҳоям «Душанбе намерафт-тай - ку?», - гуён ме-хандиданд. Яъне, вазифаи котиби ташкило-ти комсомолӣ, дар пеши дидани Душанбе ҳеҷ буд. Мо телевизор надоштем, радио набуд, бештар рӯзномаи «Пионери Тоҷикистон» (ҳоло «Анбоз») ва «Комсомоли Тоҷикистон» (ҳоло «Ҷавонони Тоҷикистон»), мехондему халос.

### Муаллимони сахтгир

Он давра муаллимон хеле сахтгирӣ сарталаб буданд. Ҳатто ҷояш ояд ягон силӣ «меҳрубонӣ» ҳам меидедем. Ками дар кам воли-дон ба мактаб даъво меомаданд. Онҳо як гап доштанд: «Муаллим хубтар кард». Ҳангоми адирравӣ болои марказ дар дастамон ки-тоб доштем. Аз муаллими забон ва адабиёти тоҷик Шерафган Асгаров метарсидем. Вай бисёр сахтгир буд. Муаллими фанни ма-

## ХОТИРАҶОИ МАКТАБӢ

тематика Куган Иззатуллоев, роҳ-бари синфамон буд. Алҳол усто-ди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакист.

Дар давраи имтиҳонҳо наз-ди мактаби мо пури хару ароба мешуд. Баъдтар фаҳмидем, ки аксар муаллимони минтақа са-волу ҷавобҳои имтиҳониро ба-рои аз санҷиш гузарондан назди муаллим Куган Иззатуллоев ва як муаллими рус Ткаченко, омӯз-гори собиқ, мактаби миёнаи №2 ба номи Александр Сергеевич Пушкин меовардаанд. Онҳо дар минтақа беҳтарин донандагони фанни математика ба ҳисоб ме-рафтанд.

### Эмомалӣ

Падари Эмомалӣ, бобои Раҳ-мон, инсонӣ хуб, модараш холаи Майрам низ бонуи ҳалиму меҳру-бон ва заҳматкаше буданд. Дар оилаи онҳо 5 фарзанд тарбия меёфт. Солҳои пеш қариб ҳама як хел мезистем, камбағалона. Ҳаво гарм мешуд, моро ғам ме-гирифт. Боми хонаҳои гилиро ҳар тобистон андова кардан лозим меомад. Хок ҳаст, об нест. Дар ду ҷоғах, об оварда хок мешӯридем. Дафъаи дигар ме-рафтему об ме-овардем, ки лой қоқ шудааст...

Эмомалӣ бачаи боинтизом буд. Фанни таърих, математика, ҷуғрофияро хуб медонист. Мис-ли ҳама бачаҳои деҳотӣ шӯхиву бозӣ мекард. Дар даводаву сур-суракони гирди парта ҳам фаъол буд (механдад). Аммо аз забонаш гапи дағал нашнидаем. Ба духтар-он эҳтиром дошт. То ҳол, агар чамъ биёем, ба ишора ба духтар-он, ба оилааш мегуянд: «Бубин, ҳамсинфони ман чӣ қадар зебо-янд». Қалби поке дорад.

Ҳангоми дар вазифаи дирек-тори совхозӣ ба номи «В.И.Ле-нин»-и ноҳияи Данғара кор кар-данаш зоотехникҳо дар ҳайрат афтода буданд, ки то имрӯз дутой гӯсола кардани говро дида будем, аммо баъди раис шудани Эмомалӣ говҳо сетой гӯсола ме-кунанд. Дили поку забони хуш, ки дошт, Худо додаш. Имрӯз аз кормандони давлатӣ мешунавам, ки дар ҷаласаҳои Ҳукумати ҳам ў вазну тамкиро риоя мекунад.

Баъди хатми мактаби миёна бештар дар хонаи Кароматул-ло Рамазонов ва Маҳмадамин Абдулмадудов (равони ҳар ду шод бод), одамони хубе буданд, чамъ меомадем. Маҳмадамин аз кӯдакӣ назар ба ҳамаи мо хубтар мезист, зеро падараш анборчии колхоз буд. Дар анбор ба ғайр аз гандуму ҷав, асал, pistaву чор-мағз ҳам ёфт мешуд (механдад).

### Аълоҳони синф

Духтари зебее доштем, но-маш Робия, фарзанди муҳосиби колхозамон. Сумқаҳои ҳамаи мо аз тики (матои) сурх буду аз ў сумқаи чармии ҳақиқии мактабӣ. Дар синф математикаро аз ҳама хуб мефаҳмид. Дафтари мате-матикаашро фақат бо худ ме-гардонд, ки баногоҳ, ҳамсинфон аз ў рӯбардор накунад. Устод Куган Иззатуллоев моро мудом ҷанг мекард, ки: «Чаро баробари як духтар намехонед?».

Агар Робия дар ягон дониш-гоҳ, меҳонд, бемуҳобот академик мешуд, аммо насибаи хонданаш набудааст. Замони кудакӣ мо дар

Данғара танҳо як зани маълумоти олидор, аг-троном Солеҳа Ёкубо-ва буд, ки дар ҳамсоғии ҳамсин-фамон Эмомалӣ Раҳмонов умр ба сар мебард.

### Баъди хатм

Эмомалӣ баъди тамоми карда-ни мактаб бо даъвати кадом як хешашон ба шаҳри Қургонтеппа (ҳоло Бохтар) рафт. Ҳам дар омӯ-зишгоҳи касбӣ -техникӣ меҳонду ҳам дар мағозае кор мекард. Баъ-ди хатми омӯзишгоҳ, ба аскарӣ рафт. Пас аз бозгашт дар дониш-гоҳ, таҳсил намуд.

Мо се ҳамсинф - Ҳикмат Неъ-матов, Қарахон Бобоев ва ман гуерхта, барои дохилшавӣ ба Институти педагогӣ ба Душанбе рафтем. Ҷойи рафтан надоштем, шабро дар кӯча, таги дарахте рӯз кардем. Субҳ хестем, ки либосҳо-ямон нест. Хуллас, бо чи азобҳо-е донишҷӯ шудем...

### Ҳамсинфони тифок

Ҳоло вақте ҳамсинфон якҷо шудем, дару тирезаҳоро маҳкам ба-ста, лаҳзаҳо - бесариҳои бача-гиамонро ба ёд оварда, аз таҳти дил меҳандем. Дар беморӣ, маъ-ракаи хурсандиву мотам якҷоем. Мутаассифона, 12-13 нафар аз ҳамсинфон дар байни мо не-станд.

То замони Президент инти-хоб шудан, Эмомалӣ зуд-зуд меидем. Давраи роҳбари хоҷагӣ буданаш, ба чорабиниҳо меомад. Он вақт ҳам хеле серкор буд. Аммо ҳоло вақти холи надорад.

Соли 2000-ум чун фаҳмидам, ки ў дар Данғара аст, хонаи пада-риашон рафтам ва ўро ба хонаам тақлиф кардам, гуфтам ҳамсин-фон меҳоҳанд туро бубинанд. Гуфт, меоям.

Ҳамаи бачаҳоро даъват кар-дам, аммо ба касе чизе нагуфтам. Эмомалӣ бо ҳамсинфамон Каро-матулло омад. Худо умраш диҳад бародари моро, Эмомалӣ пеш аз ҳама назди модарам рафт. Он рӯз қарор буд, ки як соат ниши-над, аммо қариб 4 соат бо ҳам бу-дем. Мисли давраи бачагӣ беғам, ҳазлу шӯҳи ва суҳбати озод доир гашт. Аз яқдигар серовӣ надо-штем.

### Ҳидоятӣ Пешво


Номи ў дар таърих ҷовидон аст. Анъанаи давлатдорие, ки Эмомалӣ Раҳмон ба миён овард, асосаш сулҳу субот ва ободко-рист. Бигзор он садсолаҳо идома ёбад.

Ба кор даромадани чарҳаи ду-юми НБО «Роғун» - ро тариқи теле-визион медидаму пеши чашми ман таърихи 28 - солаи Тоҷики-стон мис-тли тасмаи кино ҷилва-гар мегашт...

Ҳоло бознишастаам, аммо ба хотири эҳтиромӣ бародар Эмо-малӣ Раҳмон, ки бояд дар ҳар ва-зифае, коре, ободие дар бараш бошем, бо пешниҳоди масъулон роҳбарии мактаби равияи мате-матикидоштаи «Афлотун» - ро дар ноҳияи Данғара пазируфтам. Муҳтарам Президенти ҳам ҷини дидор ба таъкид гуфтанд, ки кор кун.

Гулноза БОБОМУРОДОВА,  
Душанбе -  
Данғара - Душанбе  
Бознаш аз «Бонувон»

# МО БО ПЕШВОИ ХУД



# ИФТИХОР МЕКУНЕМ!



**Президент** (калимаи лотинии *praesidens, praesidentis* - дар пеш нишаста, пешво, раис) - роҳбари интихоби давлат дар кишварҳои шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ мебошад.

Дар ҷумҳуриҳои президентӣ президент дорои салоҳиятҳои васеъ мебошад, чунки ӯ функцияи Сарвари давлат ва Раиси ҳукуматро иҷро менамояд. Ба маънои расмӣ истилоҳи «президент» ҳангоми омода намудани Конститутсияи ИМА соли 1787 вақте, ки масъалаи номгузори шахси мансабдор, роҳбари интихобшудаи давлат пеш омад, мавриди истифода қарор гирифтааст.

Дар айни ҳол, президент рамзи мутахидии давлат, намоёнда ва муҳофизи манфиатҳои шаҳрвандон ҳам дар давлати худ ва ҳам берун аз он мебошад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ институти президентӣ чун категорияи конститусионӣ - ҳуқуқӣ омӯхта мешавад, ки ифодакунандаи маҷмӯи ваколатҳои ҳокимияти Президент дар соҳаи идоракунии давлат мебошад, ки ба меъёрҳои конститусионӣ асос ёфта, танзимкунандаи баамалбарории ҳокимияти президентӣ аст. Таҳлили институти президентӣ дар кулли давлатҳои дунё нишон медиҳад, ки он дорои аломатҳои зерин аст: Президент шахси мансабдори интихобӣ аст; ӯ функцияи сарвари давлатро иҷро менамояд; ӯ Раиси ҳукумат аст; ӯ ба халқ содиқона хидмат менамояд. Президент дар низоми мақомоти давлатӣ мақоми олиро ишғол менамояд, ӯ субот ва муттасилии механизми ҳокимияти давлатро таъмин мекунад, намоёндагии оли кишварро дар арсаи байналмилалӣ баамал мебарорад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) ҳомии конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пайдориву бардавомии

## МО ПАЙРАВОНИ ПЕШВОИ МУАЗЗАМИ МИЛЛАТЕМ

давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкориҳои онҳо, риояи шартномаҳои байналмилалӣ Тоҷикистон мебошад, ки самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян мекунад.

Рӯзи 16 ноябр дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» рӯзи Президенти ҶТ муайян карда шудааст (ҚҶТ аз 14.05.2016, №1320).

Мансаби Президентӣ муқаррароти конститусионӣ буда, дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тартибу шартҳои ба ин мансаби олии ҳокимияти давлатӣ интихоб шудан ва лаҳзаи ба фаъолият шурӯъ намудани Президент муқаррар гардидааст.

Аз ҷумла, меъёрҳои моддаи 67 Конститутсияи пешбинӣ менамояд, ки Президент пеш аз шурӯъи вазифа дар ҷаласаи яққояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунад.

Аз саҳифаҳои таърихи давлати мо, ки 16 ноябри соли 1994 дар иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон маросими савгандёдкуни ва ба вазифа шурӯъ кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд.

Мақсад аз рӯзи ид муайян кардани рӯзи 16 ноябр дар он ифода меёбад, ки ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон марҳилаи нави муҳими давлатӣ, яъне тибқи Конститутсияи давлати соҳибхитиёр дар Ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунии президентӣ оғоз ёфта, Президенти тозаинтихобгардида ба иҷрои вазифа шурӯъ намуфтааст.

Бо манзури эҳтирому эътирофи фаъолияти сиёсатмадориву давлатдорӣ на- вини кишвар, таъмини сулҳу ваҳдати ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузу мақоми Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар арсаи байналмилалӣ, ки ин паёмдаро дар маҷмӯъ, ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, дар қонунгузори кишварамон рӯзи 16 ноябр рӯзи Президент пазируфта шудааст.

Дар таърихи давлатдорӣ кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон шахсиятҳои таърихиву барҷаставу номбардоре вомеҳуранд, ки онҳо дар марҳалаву вазъиятҳои барои кишварашон мураккабу ҳасос ба арсаи сиёсат омада, суботу осоиштагӣ ва роҳи рушди минбаъдаи мамлакатаи худро муайян намуда, дар болоравии обрӯву мақоми давлаташон нақши абадӣ гузоштаанд.

Чунин шахсиятҳои барҷаста Ҷорҷ Вашингтон Президенти Амрикои демократӣ, ки то имрӯз мардуми Амрико ба эҳтироми ӯ зодрузаширо ҳамчун рӯзи Президент ҷашн мегиранд, ё худ сарвари мамлакатаи Хитой Мао Сзе Дун, Туркия Мустафо Камол дар пешрафти кишварҳои худ саҳми арзишманд доранд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон марди олимӯ оқилу фозилу хирадмандест, ки давлатро аз фаноӣ ба наҷот дода, мардумро атрофаш мутаҳхид ва ба қалби мардумаш шӯълаи умедро бедор ва ба қадамҳои қатъӣ ба сулҳу осоиш, рушду суботи минбаъда ҳидоят намуд.

Дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахси сулҳуфару сулҳупарвар, сарҷамъкунандаи миллату мардумсолор, амали-



созандаи заҳматҳои ояндабинона баҳри рушду нумӯ ва ободии Ватану фароҳам овардани шароити арзанда барои мардуми кишвар, ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шудани Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистонро на танҳо сокинони кишвар, инчунин ҷаҳониён эътироф намудаанд, ки ба андешаи ман барои тасдиқи исботи ин гуфтаҳо зарурат ҷой надорад, зеро тавре халқ меғӯяд: «Он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест».

Бо рӯзи Президент кулли мардуми кишвари азизамонро самимона муборакбод гуфта, ба хонадони ҳар яки Шумо фазои осоишу меҳру муҳаббат, файзу баракат ва ба диёри бихиштоси Тоҷикистон сулҳу сафо ва гулгулшукуфоии ҷовидонаро таманно менамоям.

**Зайниддинов В.Д.**  
**Ёрдамчи калони прокурори**  
**вилоят оид ба таъминоти**  
**ҳуқуқӣ, мониторинги**  
**қонунгузорӣ ва кор бо матбуот,**  
**мушовири адлияи дараҷаи 1**

## НАҚШИ КОЛЛЕҶО ДАР ТАЪМИНИ КАДРҲОИ ОМУЗГОРӢ



Маълум аст, ки ҳастии ҳар як миллат, рушду нумӯ ва пешрафти ҷамақонибаи он пеш аз ҳама ба соҳаи маориф вобаста аст. Зеро ин соҳа заминасоз ва бунёдгузори тамоми соҳаҳо буда, ба истилоҳ пойдевор ва хишти аввалро мегузорад. Модоме ки чунин аст, пас зарур аст мутахассисони соҳаи маориф, бахусус, омӯзгорон дониши кофӣ ва дараҷаи баланди касбият дошта бошанд. Барои тайёр кардани чунин мутахассисон дар кишварамон донишгоҳҳо ва коллеҷҳои зиёде амал мекунанд, ки дар таъмин кардани муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои омӯзгорӣ саҳми калон доранд. Махсусан, дар ҳамаи ноҳияҳо коллеҷҳои омӯзгорӣ фаъолият доранд, ки ин раванд аз дастгирӣ ва тавачҷуҳи Ҳукумати кишвар ба соҳаи маориф дарак медиҳад. Бо мақсади шинос шудан бо кору фаъолияти яке аз онҳо мо аҳли эҷоди рӯзномаи «Тахти Қубод» аз Коллеҷи омӯзгорӣ ноҳияи Кубодиён дидан карда, бо мутасаддиён ва устодони он аз наздик суҳбат намудем, ки натиҷаи онро мехоҳем барои хонандаи азиз пешкаш намоем:

Коллеҷи мазкур дар ҳудуди шаҳраки Кубодиён ҷойгир буда, тибқи фармони Ва-

зири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми августи соли 1995 тахти №147 ҳамчун филиали Коллеҷи омӯзгорӣ шаҳри Курғонтеппа бо мақсади қонъ намудани талаботи кадрҳои омӯзгорӣ ноҳияҳои Кубодиён, Шаҳритус, Носири Хусрав ва Дӯстӣ таъсис ёфта аст. Баъдтар ин муассиса бо фармони Вазирӣ маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12-уми январи соли 1998 тахти № 9 ба Омӯзишгоҳи мустақил табдил ёфта, аз 2-юми ноябри соли 2012 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти № 630 ва фармоиши Вазирӣ маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14-уми ноябри соли 2012 тахти № 2514 номи Омӯзишгоҳ ба Коллеҷ иваз карда шудааст. Бо сабабҳои надошт, бинобар ин дар асоси Қарори раиси ноҳияи Кубодиён аз 11-уми феввали соли 2008 тахти № 38 собиқ бинои мактаби № 3-и ноҳия ба тавозуни Коллеҷ дода шуд, ки алҳол дар он фаъолият дорад. Дар ин ҷо айни замон 138 нафар донишҷӯён, аз ҷумла 117 нафарашон духтарон таҳсил дошта, 24 нафар омӯзгорону устодон ба онҳо таълим медиҳанд, ки аз инҳо 5 нафарашон номзади илм мебошанд. Роҳбарии Коллеҷро номзади илмҳои физикаю математика муҳтарам Ғаюрзода А. Т. ба уҳда дошта, сохторҳои дигари он аз ҷонишинҳо, мудирони шӯъба, мушовирон, мутахассиси пешбар доир ба кадр, китобдор, сармуҳосиб, мудирони хоҷагӣ, ҳамшираи тиббӣ ва ғайраҳо иборат аст. Коллеҷи омӯзгорӣ аз 2 кафедр - гуманитарӣ ва табиӣ-риёзӣ иборат буда, дар он ихтисосҳои таҳсилоти ибтидоӣ, забон ва адабиёти тоҷик, забон ва адабиёти рус, таҳсилоти томактабӣ амал мекунанд. Инчунин аз рӯи гуфтаи маъмурият дар ояндаи наздик омӯзиши ихтисосҳои технологияи амалӣ, математика, информатика ва таҳсилоти ибтидоӣ ва забони англисӣ (баъди хатми синфи 9) роҳандозӣ карда мешавад, ки барои ин заминаҳои модӣ-техникӣ муҳайё карда шудаанд. Дар доираи ин ихтисосҳо гуруҳҳои рӯзонаву ғоибона ва шартномавӣ бучавӣ амал мекунанд. Барои мустаҳкам на-

мудани пояи моддӣ-техникии коллеҷ ва баланд бардоштани сатҳи дониши донишҷӯён 8 кабинетҳои фанӣ-озмоишӣ, 31 адад компютер, 9 адад принтер, 1 тахтаи электронӣ, 1 проектор ва дигар таҷҳизотҳои зарурӣ мавҷуданд. Фаъолияти китобхона ҳуб ба роҳ монда шуда, дорои адабиётҳои таълимӣ, таҳассусӣ, бадеӣ ва сиёсӣ мебошад. Инчунин бо ташаббус ва дастгирии маъмурияти Коллеҷ ташкил кардани китобхонаи электронӣ дар назар аст, ки ин амал барои боз ҳам пешрафт кардан ва ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас тақдирӣ хоҳад бахшид.

Шароити таҳсил (ба истиснои баъзе камбудӣ ва норасоӣҳо) дар Коллеҷи омӯзгорӣ хеле хуб аст. Омӯзгорон ва мутахассисони касбӣ мерасанд. Шароити мусоиди таҳсил имконият додааст то донишҷӯён дар озмунҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гарданд. Аз ҷумла, Содиқов Муҳаммадҷон дар Озмуни ноҳиявӣ «Фуруғи субҳи доноӣ» голиб доништа шуда, барои иштирок дар озмуни вилоятӣ пешбарӣ шудааст. Соли таҳсили 2018-2019 57 нафар ин даргоҳи илму маърифатаро хатм намуданд, ки аз ин шумора 22 нафарашон тариқи бучавӣ мебошанд ва алҳол 5 нафарашон дар Донишгоҳҳои олии кишвар таҳсил доранд. То имрӯз 11 нафар аз ин хатмкардагон дар муассисаҳои таълимии ноҳия ба кор таъмин шуда, аз рӯи ихтисоси худ фаъолият доранд. Донишҷӯёни Коллеҷ, ба мисли Фарошшоҳи Тоҳир, Назаров Маҳмадмумин бо баҳои аъло ва ахлоқи намунавӣ таҳсил карда гирандаи стипендияи президентӣ мебошанд. Тоҷиев Тоҷиддин бошад ба гирфтани стипендияи раиси вилоят мушарраф гаштааст.

Чун дар ин ҷо барои хонандаи арҷманд аз шароити таҳсил ва дастоварду пешрафти Коллеҷи омӯзгорӣ ноҳия муфассал гуфтем, зарур ва ногузир аст, ки аз камбудииҳо ва мушкилот низ ҳарфе бизанем. Зеро матлабро дар рӯзномаву расонаҳо яқтарофа инъикос намудан ба мақсад муво-



фиқ набуда, ба нафъи ҷомеа нахоҳад буд. Мушкилоти ҷиддие, ки дар Коллеҷи мазкур пеш аз ҳама ба чашм мерасад, ин набудани хобгоҳ аст. Гузашта аз ин Коллеҷ толор барои гузаронидани ҷорабиниҳо ва ошхона низ надорад. Аммо ҳангоми вохӯри ва суҳбат бо сарвари ин муассисаи таълимӣ Ғаюрзода Акбаралӣ ва ҷонишини директор оид ба кори таълим ва тарбия Шарипова Гулнисо маълум шуд, ки маъмурият барои бартараф кардани камбудииҳои ҷойдошта тамоми ҷораҳои зуруриро андешида истодааст ва дар ояндаи наздик ин мушкилот роҳи ҳали худро хоҳад ёфт. Мо низ бо умеди ҳар чӣ зудтар рафъ шудани мушкилоти баёншуда аз тамоми масъулин, соҳибкорон ва шахсон алоҳида, ки дар пайи ободӣ ҳастанд, даъват ба амал меорем, ки дар ин амри муҳим ва зарурӣ саҳми худро гузоранд ва ба тамоми устодону кормандони Коллеҷи омӯзгорӣ ноҳия, ки воқеан ҳам як даргоҳи илму маърифат аст, дар кору фаъолияти ояндашон комёбиву бурдбориро таманно дорем.

**Маҳмудҷони АБДУЛАҲАД**  
**рӯзноманигори «Тахти Қубод»**

## ЭМОМАЛӢ РАҲМОН – КАФИЛИ СУЛҲИ ТОЧИКОН

16 ноябр – Рӯзи Президент Эмомалӣ Раҳмон – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мувофиқи моддаи 2-юми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид», ки аз 14.05.2016 қабул шудааст, минбаъд дар Тоҷикистони азизи мо рузи 16-уми ноябр ҳамчун «Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷашн гирифта мешавад. Дар ин рӯз дар саросари кишвар чамъомадҳои илмӣ, мулоқоту вохӯриҳои мардумӣ, мусобиқаҳои варзишию фарҳангӣ ва чорабиниҳои идона доир гашта, мардуми Тоҷикистон ин ҷашни миллӣ бо суруру шодмонӣ ғиромӣ медоранд.

Сабаби ба ин рӯз рост омадани чунин ҷашни муборак дар он аст, ки маҳз дар ҳамин рӯзи таърихӣ, яъне 16-уми ноябри соли 1994 Пешвои маҳбуби миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори нахуст ҳамчун Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди халқу Ватан савганд ёд карданд. Дар ҳамин сол дар аввалин Конститутсияи Тоҷикистони сохибистиклол, ки аз тарафи мардум қабул карда шуд, шакли идории Тоҷикистон ба шакли Ҷумҳурии Президентӣ таъдил дода шуд.

Дар он марҳалаи хассоси таърихӣ, ки ватанимо пеш аз ҳама, ба сулҳу субот ва ваҳдати сарҷамъӣ ниёз дошт, низоми идоракунии Президентӣ маҳз бо мақсади пурзур намудани ҳокимияти иҷроия, баланд бардоршани самаранокии он, қабули қарорҳои идорӣ, тақмили механизми иҷроии Қонунҳо, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ қарор карда шуд. Он як интиҳоби огоҳона буда, маҳсули сабақҳои таърихӣ ва натиҷаҳои аз самарҳои фаъолияти давлатдорӣ гузашта ва имрӯза ба ҳисоб меравад. Хушбахтона, гузаштан ба низоми Президентӣ на танҳо боиси начоти давлату миллат, балки омилҳои рушди устувори тамоми соҳаҳои идораи давлатӣ, аз ҷумла иқтисодиёт, сиёсат, фарҳанг, маориф ва дигар соҳаҳо гардид.

Мувофиқи муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвари давлат ва Раиси ҳокимияти иҷроия ҳисоб шуда, ҳомии ҳуқуқи озодии инсон ва шахрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдоорию бардавомии давлат, мураббатии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи қарододҳои байналмилалӣ Тоҷикистон мебошад.

Бинобар ин, бузургдошти «Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба маънои дарки аҳамияти қалидии ин ниҳоди давлатӣ дар ҳифзу тараққию давлатдорӣ миллӣ мо ва ҳамчунин, ҷашни қадрдонию сипос ба тамоми он арзишҳои баланди давлатӣ, миллӣ ва шахрвандӣ мебошад, ки Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кафили конститутсионии онҳо фаъолият мекунад. Ин аст, ки «Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷашни ҳар як шахрванди худшинос ватандӯст ва ҷашни ҳар як сокини озоду осудаи Тоҷикистони азиз аст. Ҳамчун давлатӣ мустақил ва устувор ба як воқеияти имкорнопазир таърихӣ ва сиёсӣ таъдил ёфт. Имрӯзҳо дар таҳлилҳои илмӣ сиёсӣ нисбат ба кишварҳое, ки масъалаҳои асосии сарнавишти худро ҳал карда натавонистанд ва ояндаи буди набудашон ханӯз равшан



наст, истилоҳи «Давлатҳои ноком»-ро ба қор мебаранд. Ва гоҳе бадхоҳони давлатдорӣ тоҷикон низ мехостанд, ки давлати мо маҳз дар ин радиф қарор гирад. Вале имрӯз, мо метавонем бо сарбаландию ифтихор эълон намоем, ки Тоҷикистон зери роҳбарии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлати мустақил барпо шуд, ҳамчун воқеияти устувори таърихӣ сиёсӣ доир гашт! Дигар ҳеч касе

ва ҳеч нерӯе наметавонад, ки мавҷудияти Тоҷикистон, Истиқлолияти давлатӣ ва ягонагии кишвари моро зери савол гузорад.

Интиҳоб шудани муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ниҳоди давлатӣ руҳ ва маъноӣ бузург бахшида, мақоми Президентиро ба як ниҳоди начотдиҳандаи давлат ва сарҷамъии миллат таъдил дод. Маҳз ба Эмомалӣ Раҳмон муяссар гашт, ки тамоми таҷрибаи таърихӣ байналмилалӣ ва ҳуқуқӣ сиёсӣ ниҳоди Президентиро истифода намуда, ин тарзи давлатдориро ба модели начоти миллӣ мо таъдил диҳад. Илова бар ин фаъолияти Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон ин тарзи идоракунии давлатиро тақмил дода, дар меҳвари он мактаби нави давлатдорӣ миллӣ тоҷиконро ба вучуд овард, ки имрӯз бо бартарию хусусиятҳои худ эътирофи байналмилалӣ касб намудааст. Ҳамин тавр, дар таърихи давлати сохибистиклолӣ мо мафҳуми «Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо шахсияту хидматҳои бузурги муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамсадо гашта, пайванди ногусастанӣ дорад. Аз ин рӯ, дар «Рӯзи Президент» беихтиёр шахсияти таърихӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳматҳои бузурги ӯ дар роҳи начоти давлату миллат пеши рӯй меоянд.

**Пешвое, ки гавҳараш нур аст,  
Суханаш нуру минбараш нураст.  
Қадамаш хуррамӣ ободӣ,  
Ватанаш нуру кишвараш нур аст.  
Нури ҳафт осмон ниғаҳбон бод,  
Ватанеро, ки Сарвараш нур аст.**

Дастовардҳои бунёдии Ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумлаи роҳбаронест, ки шахсияти сиёсӣ ҷадам ба ҷадам дар пеши назари мардум, ҳамнафас бо ғаму шодии миллат ташаккулефта, қойгоҳи мардуми худро ба таври табиӣ дарёфтааст. Ҳамон гуна, ки аҳли як хонадон фарзанди худро, ки дар пеши чашман аз як навҷавони навқад ба як марди бузург таъдил шудааст, дуруст мешиносанд ва бо тамоми сифоту сиришти вай ошноӣ доранд, Эмомали Раҳмон низ дар оғӯши ватану миллат ва дар сояи дуову дастгирӣ мардум сабзида, ба таври қомилан табиӣ мавриди эътирофу эътибори мардуми худ қарор гирифтааст. Ин аст, ки чеҳраи ӯ чеҳраитабиӣ, шахсияти ӯ шахсияти воқеӣ ва хидматҳои ӯ хидматҳои бунёди мебошанд.

**Маҳмудзода Нуриддин,  
ёрдамчи калони прокурори ноҳия**

## ЭМОМАЛИ РАҲМОН – ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Пешво маъноӣ роҳнамо сардорро дорад. Пешвои халқ будан, орзуи сабзи ҳар инсон аст, аммо на ба ҳар кас тай қардани ин роҳи душвору хатарнок муяссар мегардад. Барои расидан ба ин мақоми олии донишу заковат, қавиירוағиву ҷасорат ва мардонагӣ мебошад. Танҳо шахсиятҳои бофазлу боирода ва худогоҳ ба ин мартаба мерасанд. Доир ба ин мавзӯ мехоҳам андешаҳои худро ба таври мухтасар баён намоям.

Бар асари пошхурии иттиҳоди Шӯрави мuddати фазои сиёсӣ кишварҳои воҳид ноором гашта ҳаводиси хузнангезро ба миён овард. Мутаасифона, Тоҷикистон ба гирдоби селоби низоъ афтада дар кишвар бесарусомони ва кашмокашии дохили сар зад. Оғози ҷанги шахрвандӣ ва бетачрибагии давлатдорӣ мустақил ба суҳт гаштани низоми ҷомеа ва парокандагӣ боис гашт. Ҳазорон нафар сокинони кишвар ба мамолики дуру наздик муҳҷир гаштанд.

Фазои сулҳу субот аз байн рафт. Дар ин мuddат хисороти зиёд ба миён омада ба раванди тақомули ҷомеа монеъ гашт. Хатари аз байн рафтани миллат ва қисм қисм шудани он низ эҳсос гардид. Хушбахтона ба василаи нури офтоби маърифати азали, охирином умед дар дили азияткашидаи мардуми тоҷик зинда монда, худро чунин тасалло дод.

**Аз навмедихо босе  
умед аст,  
Поёни шаби сиёҳ  
сафед аст.**

Дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии ба раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вақолати Сардори давлат дода шуд. Новобаста аз надоштани таҷрибаи давлатдорӣ ба Эмомалӣ Раҳмон муяссар гашт, ки бо дарки баланди миллӣ, номуси ватандорӣ, дар тақя бо халқи азиятш роҳи минбаъдаи давлатро муайян созад. Бо ҳамин мақсад фаъолияти худро аз ошти миллӣ, ҷамъии силоҳ, авфи умум, баргардонидани гурезагон, таъмини ҳуқуқи инсон оғоз намуда, дар мuddати кӯтоҳ назми ҷомеа-ро барқарор сохт. Ин марди сиёсатмадор ҷасур, покқивдону далер, аз рӯзи ба сари давлат омадан ҷомаи нангу номус ба бар қарда, тамоми неруи ҷисмонӣ ва ақлонии хешро дар роҳи истиқрори сулҳу ваҳдати миллӣ масраф намуд.

Аз ин хотир Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои эҳёи давлати Тоҷикистон ва миллати тоҷик Пешвои миллат эътироф шудааст. Дар ҳақиқат, хизмати содиқонаи фарзанди баруманди тоҷик, Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои Миллат, Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон - Эмомалӣ Раҳмонқобили қадрӯ ситоиш аст. Ин шахсияти



бузург, ки ба бахти мо рӯйи тахт омад, барои начоти миллат ва давлат.

Роҳнамои миллат гуфтан низ ба ҳамин маъноӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун вақили халқ, ки дар байни зиёда аз даҳ номзадҳои интиҳоб гардида буд, ҳамеша ба ростгӯӣ, ҳақиқатқӯӣ сарталаби нисбат ба худ ва дигарон дар ҳама иҷлосияҳои Шӯрои Олии нақши аввалиндараҷа мебошад. Ӯ савганд ёд намуда гуфт: «Кори худро дар сулҳу сар хоҳам кард. Ман тарафдори давлати демократи ва ҳуқуқбунёд мебошам. Мо ҳама бояд ёру бародар бошем, то ки вазъиятро ором намоем.»

Ин садоқату самимиятро дар ҷараёни хизматҳои дар назди халқу Ватан Эмомалӣ Раҳмон бараъло собит намуда истодааст. Хидматҳои Эмомалӣ Раҳмон дар эҷоди роҳи сулҳу ваҳдатҳеҷ гоҳ фаромуш нахоҳад шуд. Ӯ аз чандин музикаҳои бебарор хаста нашуда, бо гузашти зиёд ва олиҳиммати ба имзои Созишномаи сулҳи тоҷикон, 27 июни соли 1997 шарафёб гардид. Бинобар ин, устод Лоиқ Шерали бисёр хуб гуфтаст:

**Имоми ду тарафро  
мекунам табрик,  
Ки тоҷик мешавад  
наздик ба тоҷик.**

Хулоса барқарор гардонидани сулҳу ваҳдати миллӣ, ташкилӣ давлати мустақил, бунёди иншоотҳои муҳими кишвар далели қорномаи беназири Қаҳрамони Тоҷикистон Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон аст. Тоҷикистонро мо бояд мисли Президент дар радифи ҷисму ҷон дӯст дорем. Ба роҳи зиндагӣ қадам задани мардуми сарбаланди кишвар далели қорномаи Пешвои муаззамии миллат аст. Барҳақ шоир дар ситоиши Пешвои миллат гуфтааст.

**Сарвари мо дил  
барои миллат аст,  
Офтоби осмони  
давлат аст.  
Пешво будан нишони  
хизматаш,  
Дар пой субҳи сафои  
миллат аст.**

**Одинаев Зафархон,  
Омӯзгори мактаб-  
интернати  
ноҳияи Қубодиён**

Дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ бештар аз 100 ҳазор нафар (1,5% аҳолии ҷони худро аз даст доданд, 100 ҳазор кас беному нишон гум шуданд, беш аз 25 ҳазор зани тоҷик беваю 60 ҳазор тифл ятим монда, садҳо манзили истиқоматӣ вайрону валангор гаштанд. Теъдоди паноҳандагон дар кишвар ба 850 ҳазор нафар расида буд. Аз ин 600 ҳазор нафарашон дар дохили ҷумҳурӣ ҷои зисти хешро таъйир дода, 60 ҳазор нафар ба Афғонистон, 195 ҳазор ба Русия, Украина, Беларусия, Ўзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар мамлакатҳо муҳоҷир шуда, бори гарони ҷудой аз хоки Ватанро кашиданд. Ба иқтисодиёти мамлакат зарбаи калон расид, ки он ба 10 миллиард доллари амрикоӣ (ба ҳисоби қурби он вақта) рост меомад.

Дар ҳамин давраи фалокатбору ҳассос аз 16-уми ноябр то 2 декабри соли 1992 дар шаҳри бостони Хучанд Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он тақдир миллати тоҷик ҳал гардид. Вакилон яқдилона ба вазифаи Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмонро интихоб карданд. Дар он лаҳзаҳои хеле вазнин, ки яроқбадастон кишварро фаро гирифта, иқтисодиёт фалаҷу ҳазина ҳолӣ гардида буд, на ҳар кас ҷуръат мекард, ки роҳбарии кишварро ба уҳда гирад. Хушбахтона, Эмомалӣ Раҳмон бо азми комили хиради фарогир ваъда доданд, ки "Ман ба хонадони шумо сулҳ меорам ва то охири фирории иҷборӣ ба Ватан бар нагардад, осуда нахоҳам буд!.. Ман барои амну амони халқу Ватани азизам ҳозирам ҷони худро қурбон кунам!" ва дар муддати начандон тӯлонӣ миллати парешоншударо сарҷамъ намуда, ваҳдати миллиро барқарор намуд.

Ҳамин тариқи Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон барои барқарор шудани сулҳу Ваҳдати милли дар ҷумҳурӣ ибтидо гузошт. Бо талошҳои мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 5 то 19 апрели соли 1994 дар шаҳри Москва даври аввали гуфтушуниди байни тоҷикон баргузор гардид. Дар ин музокирот ҳар ду тараф қавл доданд, ки меқушем, то раванди гуфтушунид халалдор нашавад.

Яке аз солҳои бениҳоят душвор ва сарнавиштсози гуфтушунидҳо соли 1995 буд, ки дар ин сол аввалин бор музокирот сатҳи олии дар шаҳри Кобул баргузор шуд. Пеш аз сафар ба Афғонистон дар моҳи апрели соли 1995 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳбати ихтисосиашон бо хабаргузори "Интерфакс" дар бораи ҳадафҳои вохӯриаш бо роҳбарони муҳолифин чунин иброз дошта буданд: "Ҳангоми вохӯри бо роҳбарони муҳолифин ман, пеш аз ҳама, мавзӯро баррасӣ хоҳам кард, ки ба ҳалли мусолимадомези қазияи Тоҷикистон иртибот дошта, масъалаҳои оташбас ҳам дар сарҳад ва ҳам дар дохили кишвар, баргашти тамоми муҳоҷири-



## ИҶЛОСИЯИ ТАҚДИРСОЗ

не, ки ҳанӯз дар хоки Афғонистон ҳастанд ва ҳамчунин дигар масъалаҳоро дар бар ҳоҳад гирифт. Мақсади ман расидан ба мусолиҳа бо муҳолифин мебошад, ки ин мусолиҳа бояд бечуну чаро аз ду тараф иҷро шавад".

Дар вазъияти мураккаб ва ноамнии комил дар шаҳри Кобул, ки дар бист километр берун аз он ҷанги шадиди байни нерӯҳои ҳукуматӣ ва гурӯҳҳои муҳолифини ин кишвар идома дошт ва мушаққо ба тарафи шаҳр, бахусус ба фурудгоҳи Кобул парронда мешуданд, ҳавопаймои Сардори давлати Тоҷикистон дар фурудгоҳи шаҳри Кобул ба замин нишаст ва баъди музокирот байни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарони муҳолифини собиқ шуруъ шуд. Президенти мамлакат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чунин шароити саҳт ва хатарнок барои таъмини ва истиқрори ҳарчи зудтари сулҳу салоҳ дар Ватан ва оромии миллат дар душвортарин шароит ду рӯз музокироти хеле муҳим ва сарнавиштсозро муваффақона анҷом доданд. Натиҷаи музокироти сатҳи олии дар Кобул барои ташкил ва тарғиби барқарорӣ фазои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар Тоҷикистон аҳамияти фавқулода дошт. Дар изҳороте, ки аз тарафи ду роҳбар ба имзо расид, аз ҷумла чунин ишора шуда буд: "Ҷонибҳои тоҷикон ба хотири рафъи ниҳоят аз тариқи сиёсӣ, тавассути музокирот, бунёди шароити сулҳи пойдор дар сарзамини тоҷикон тамоми ҷидду ҷаҳди хешро дарег нахоҳанд дошт".

Пас аз баргаштани ҳаёти Ҳукумати Тоҷикистон ба Душанбе шодравон Аҳмадшоҳи Масъуд – вазири дифоъи Афғонистон дар мулоқот бо хабарнигорон аз хусуси мавқеи гуманистӣ ва ватандӯстона доштани Раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда чунин гуфта буданд: "Роҳбарии Тоҷикистонро ман ҳамчун шахсияте дарёфтам,

ки халқи кишвараш, миллати тоҷикро, Ватанаш Тоҷикистонро хеле амиқ ва самимона дӯст медорад. Барои беҳбудии халқу марзу бумаш омодааст, ҷонбозиҳо кунад. Бо чунин Раис тоҷикон ба сулҳу оштии даст хоҳанд ёфт".

Дар соли 1996 байни тарафҳо ягон гуфтушунид ба амал наомад. Аммо 10-11 декабри соли 1996 Сардори давлат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти муҳолифин дар Хустдеҳи Афғонистон мулоқоти тақдирсозе доир намуданд. Ин музокирот дар як деҳаи дурдаст баргузор шуд, ки дар он на ҷои хоби мувофиқ буду на барқ дошт. Ҳайатҳои музокиротӣ сулҳи тоҷикон ду шабонарӯз то субҳ музокира карданд ва дар натиҷа протокол дар бораи танзими базаи ҳарбию сиёсӣ минтақаҳои доғ имзо расид, ки дар натиҷаи он оташбас барқарор шуд ва нерӯҳои низомии муҳолифини собиқ ба мавзӯи пештараашон баргаштанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин музокирот пешниҳод кард, ки ҷиҳати таъмин ва таҳкими сулҳ дар Тоҷикистон бояд Комиссияи оштии милли таъсис шавад ва роҳбарии он бояд намоёнҳои муҳолифин бошад. Чунин пешниҳоди ҷасуруна дар он давра кори осон набуд.

Нихоят, 27-уми июни соли 1997 дар шаҳри Маскав дар вазъияти тантанавӣ роҳбарони ҳар ду ҷониб ба Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти милли дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузоштанд, ки ба шарофати ба имзо расидани ин созишномаи таърихӣ ба ҷанги хонумонсӯзи бародаркуш хотима гузошта шуд.

Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки сулҳи тоҷикон обрӯю нуфӯзи ин халқи бостониро дар арсаи ҷаҳон хеле боло бурд ва ин сулҳ манбаи омӯзиши бисёр кишварҳои ҷангзада гашт. Дабири кулли Созмони Миллали Муттаҳид Кофе Анан, ки ба таври мунтазам раванди сулҳи тоҷиконро пайгирӣ мекард, пас аз анҷоми

бомуваффақияти он дар яке аз ҷаласаҳои Шӯрои амнияти СММ ба таври возеҳу равшан гуфта буд: "Тоҷикон намунаи беназари таҷрибаи сулҳофариро барои мамлакатҳои дигар ба армуғон оварданд".

Ин ҳама пешрафту муваффақиятҳои натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзӣ, иродаи қавӣ ва ҳислати ватандӯстии Асосгузори сулҳу ваҳдати милли – Пешвои миллат, Президенти ҷумҳурӣ, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб мераванд. Ин абармарди миллат тавонист, миллати парешоншударо сарҷамъ намуда, Тоҷикистонро ба давлати тараққикарда табдил диҳад. Барои ҳамаи ин хизматҳои бузургаш ба мухтарам Эмомалӣ Раҳмон 11 декабри соли 1999 бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон унвони олии "Қаҳрамони Тоҷикистон" дода шуд.

Хизматҳои Сарвари кишвари мо на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз он ҳам қадриносии шудаанд. Барои саҳми барҷаста дар рушди ҷомеаи умумиҷаҳонӣ Президенти Тоҷикистон ба гирифтани "Ситораи тиллоии Албер Швейтсер" ва унвони фахрии Профессори Академияи умумиҷаҳонии тиб дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ сазовор гардидааст. Эмомалӣ Раҳмон аввалин сиёсатмадорест, ки дар ҷаҳон ин мукофотро соҳиб шудааст.

Соли 2005 дар арафаи Рӯзи Ваҳдати милли мухтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовори ҷои олии Медали тиллоӣ "Барои таҳкими сулҳ ва ризоияти байни халқҳо"-и Федератсияи байналмиллалии сулҳ гардид. Мухтарам Пешвои мо аввалин касест, ки дар байни кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ин ҷоизаро соҳиб шудааст.

Президенти Тоҷикистон дар солҳои минбаъда бо Ордени алмосдори "Ситораи сарпараст", Ордени "Қаҳрамони милли Афғонистон - Аҳмадшоҳи Масъуд", Нишони фахрии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Ордени Шӯрои олимони Осие, Медали тиллоӣ ба номи Николаи Блохини Академияи илмҳои тиббии Федератсияи Русия, Ордени "Ситораи дараҷаи 1" бо занҷираи тиллоии Ҷумҳурии Латвия, Медали тиллоӣ "Арҷгузори Ҷалолитдини Балхӣ"-и ЮНЕСКО ва дигар ҷоизаву медалҳои мукофотонида шудааст.

Бо дархосту пешниҳоди шаҳрвандони ҷумҳурӣ 8 ноябри соли 2016 бо қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун "Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати милли – Пешвои миллат" қабул гардид ва ба ин мартабаи воло мухтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовор доништа шуд.

Имрӯз ҳар яке моро мебояд, ки сиёсати пешгирифти Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷонибдорӣ намуда, ҷавондор, пеш аз ҳама, дар руҳияи ватандӯстӣ, худшиносии милли ва арҷгузори сулҳу Ваҳдати милли тарбият намоем.

Тахти Қубод

## ТАВАҶҶУҶ

Ташкилоти ҷамъиятии "Меҳргон" машваратҳои роғони ҳуқуқӣ медиҳад: **ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗИ ЗАХИРАВИИ СОҶИБКОРОН - МЗС** оид ба бақайдгирӣ ва фаъолияти соҳибкории инфиродӣ дар ноҳияҳои ҳадафии Шаҳритус ва атрофи он маслиҳатҳои роғони ҳуқуқӣ пешниҳод менамояд. Баҳрагирандагони асосии мақсаднок соҳибкории инфиродӣ ҳастанд, ки мехоҳанд фаъолияти соҳибкории худро таъсис ва идора кунанд, аммо ба маълумоти

зарурӣ оид ба талаботи қонунӣ зарурат доранд. Дар ин самт, МЗС машварати роғонро ба корхонаҳои мавҷуда ва ширкатҳои навтаъсис дар вилояти Хатлон, оид ба пешбарӣ фаъолияти соҳибкории ва тиҷорат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Дар назди МЗС машваратчиён оид ба бизнес ва андозбандии соҳибкории фаъолият мекунанд.

**Машварат оиди бизнес** – Ба соҳибкорои машваратҳои ҳаррӯза, инчунин тариқи телефони мобилӣ пешниҳод карда мешавад. Мавзӯҳои асосӣ чунин буда метавонад: оғози бизнес, банақшагирӣ ва та-

лили бозор, таҳияи стратегия ва консепсияҳои бизнес, пешбурди тиҷорат ва ғайра аз ҷониби мутахассиси МЗС оид ба бизнес пешкаш мегардад.

**Машваратҳо оид ба андоз** – Ба соҳибкорои аз ҷониби коршинос ва мшовири МЗС машваратҳои роғон оид ба қонунгузори андоз, Кодекси андоз ва дигар қонунгузориҳои мавҷудаи амалкунанда ки барои ташкил ва пешбурди фаъолияти соҳибкории хурду миёна лозим аст

**Суроғи мо:** Ташкилоти Ҷамъиятии "Меҳргон" Ноҳияи Шаҳритус, шаҳраки Шаҳритус, кӯчаи И.Сомони 26  
**Телефонҳои барои тамос:** (24 соат) 931-15-01-01; 985-30-14-76

пешниҳод карда мешавад.

### ОМУЗИШҶОИ САҲРОЙ

Дар асоси тавсияҳои ва ҳамкорӣ бо Марказҳои дастгирии занон дар минтақа омӯзишҳои саҳроӣ гузаронида мешаванд. Дар омӯзишҳои мавзӯҳои рушди соҳибкории занон ва аҳолии деҳот, масъалаҳои марбут ба ҳалли муаммоҳои соҳибкории таҳияи бизнес-нақша ва таҳлили оғози бизнес вобаста ба тақозои маҳал муҳокима карда мешаванд.

### ЭЪЛОН

Номаи камоли гумшудаи БП №327541 дар бораи хатми синфи 8, ки онро соли 1970, МТМУ №7-и ноҳияи Қубодиён ба Ёров Бобоҷон додааст, эътибор надорад.  
\*\*\*\*\*

Дипломи ҚВ №597275 тахти қайди 2183-и гумшуда, ки онро Филиали донишгоҳи омӯзгорӣ дар шаҳри Қургонтеппа (имрӯза Бохтар) соли 1986 ба Насриддинов Хусниддин додааст эътибор надорад.

### ТАХТИ ҚУБОД

Муассис: Мақомоти иҷроияи Ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

**САРМУҲАРРИР САЙФУЛЛОЗОДА АДОЛАТ**

Нишони мо: 735191, шаҳраки Қубодиён, кӯчаи И.Сомони – 200.

Рӯзнома 23 декабри соли 2013 тахти №0307/ рз дар Вазорати Фарҳанги ҚТ ба қайди давлати гирифта шудааст.

Рӯзнома ба хотири гуногунондешӣ мақолаҳо чоп мекунанд, ки ба мавқеъ ва назари ҳаёти эҷодӣ метавонад мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нагирад, дастхат ва суратҳои баргардонида намешавад.

**Телефон барои тамос: 93-842-36-25**

Рӯзнома бо теъдоди 3100 нусха дар матбааи «Мега-принт» нашр шуд.